

**УДК 8Т1
ББК 83.3.(0)3**

**МУҲИМТАРИН ХУСУСИЯТҲОИ
ИЛМИЮ АДАБИИ АСАРИ «АЗ КЎЧАИ
РИНДОН»-И АБДУЛХУСЕЙНИ
ЗАРРИНКЎБ**

**Эгамова Ирода Худойбердиевна,
аспиранти кафедраи адабиёти
классикии тоҷики ҶҖ ба номи акад.
Б. Гафуров (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КНИГИ АБДУЛХУСЕЙНА
ЗАРРИНКУБА «АЗ КУЧАИ РИНДОН»
«С УЛИЦЫ ГУЛЯК»**

**Игамова Ирода Худойбердиевна,
аспирант кафедры таджикской
классической литературы Ҳуджанд-
ского государственного университета
им. акад. Б. Гафурова
(Таджикистан, Ҳуджанд)**

**THE MOST IMPORTANT SCIENTIFIC-
ARTISTIC PECULIARITIES OF
ABDULKHUSYEN ZARRINKUB`S BOOK
«AZ KUCHAI RINDON» («FROM THE
STREET OF HEDONISTS»)**

**Igamova Iroda Khudoyberdiyevna,
post-graduate student of the department of
classical literature under Khujand State
University named after acad. B.Gafurov
(Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: i.igamova@mail.ru**

Ключевые слова: персидская литература XIII века, «Аз кӯчаи риндон» (“С улицы гуляк”), жизнь и творчество Хафиза Шерози, хафизоведение, литературное исследование, Абдулхусейн Зарринкуб

В статье сделана попытка раскрыть важнейшие научно-художественные аспекты произведения “Аз кучай риндон” (“С улицы гуляк”) выдающегося иранского литератора Абдулхусейна Зарринкуба с использованием новейших научных источников и с учётом мнений иранских учёных. Произведение “Аз кучай риндон” написано витиеватым стилем и посвящено жизни и творчеству великого персидского поэта XIII века Хафиза Шерози. Оно мало изучено таджикскими литературоведами. Определено своеобразие произведения “Аз кучай риндон”, выделены четыре его главных особенности. К ним отнесены следующие: “метод передачи имён и называния глав произведения”, “метод нормативного использования исторических фактов”, “метод использования стихотворных цитат или свидетельствующих байтов”, “стиль выражения и труднопонятный научно-художественный язык Зарринкуба”. Дано краткое описание личности и характеристика таланта Абдулхусейна Зарринкуба и освещены труды этого литератора, посвященные жизни и творчеству Хафиза Шерози.

Key words: Persian literature of the XIII-th century, «Az Kuchai Rindon» («From the Street of Hedonists»), life and creation of **Khafiz Sherazi**, khafiziana, exploration, **Abulkhuseyn Zarrinkub**

In her article the author made an endeavour to disclose the most important scientific-artistic aspects of the book «Az Kuchai Rindon» by the outstanding Iranian literary critic Abulkhuseyn Zarrinkub; taking into consideration the opinion of Iranian scholars he resorted

*to the newest scientific sources «From the Street of Hedonists» is written in flowery style, it is devoted to the life and creation of the great Persian poet of the XIII-th century **Khofizi Sherozi**. The latter is scantily studied by the Tajik literary critics. I. Igamova determines the peculiarities of the production in question, she singles out four of them being the principal ones. They are: «method of conveying proper names and that one of titling chapters», «method of normative use of historic factors», «method of resorting to versified citations or testifying **beyts**», «style of expression and scientific-artistic language of **Zarrinkub** being non-easily understandable». The individuality of Khuseyn Zarrinkub distinguished with talented nature is briefly characterized; the works of this literary critic dwelling on **Khofizi Sherozi's** life and creation being elucidated*

Асари «Аз кӯчаи риндон»-и адабиётшиносу мунаққиди барҷастаи эронӣ Абдулхусейни Зарринкӯб аз беҳтарин асарҳои илмӣ-адабӣ дар ҳофизшиносӣ мебошад, ки дар давоми қарib 38 сол (1970- 2008) ҳаждаҳ маротиба дар Эрон чоп шудааст. Чопи дувоздаҳум (соли 1999) ва ҳаждаҳуми ин асар, ки сарчашмаи асосии мақолаи мазкур маҳсуб меёбад, тавассути нашриёти «Суҳан» соли 2008 бо теъдоди 4400 нусха мунташир шудааст.

Муҳакқики эронӣ Ҳусайнӣ Хидевчам дар мақолаи «Ҳофизшиносии Зарринкӯб» муҳакқиқоне, ки зиндагӣ ва осори Ҳофизро тайи солҳои 1940 -1970 ба риштai таҳқиқ қашидаанд, ба панҷ гурӯҳ: 1.номуҳакқиқон ё аз таҳқиқи илмӣ бехабарон. 2.аҳли завқ. 3. Гурӯҳе, ки завқро бо таҳқиқ омехтаанд. 4.мутаассибони мазҳабӣ. 5.номҳоҳону шуҳратталабон чудо кардааст (3, с.171). Адабиётшиноси мазкур ин мақолаашро баъди чопи аввали (соли 1391ҳ.қ./1971м.) «Аз кӯчаи риндон» навишта бошад ҳам, дар мавриди ба яке аз ин гурӯҳҳо шомил будани муаллифи он чизе нагуфтааст. Абдулхусайнӣ Зарринкӯбро метавон ба гурӯҳи сеом шомил донист, зеро ӯ аз зумраи муҳакқиқонест, ки дар таълиф завқи адабиро бо таҳқиқи илмӣ бо ҳам омехтааст. Бояд ёдовар шуд, ки «Аз кӯчаи риндон» нахустин асари “такнигорӣ” аз силсилаи асарҳои ба зиндагинома ва осори баъзе аз шоирону орифон ихтисосдодаи муаллиф аст. Ӯ бо ҳамин сабку равиши «романгуна ва завқӣ» (4, с.111) китобҳои «Фирор аз мадраса» (дар бораи Абӯҳомид Ғаззолӣ, 1353 ҳ.ш// 1974 м.), «Пилла- пилла то мулоқоти Ҳудо» (дар бораи Мавлоно Ҷалолуддин Балхии Румӣ, 1370ҳ.ш//1991м.), ”Пири Ганча дар ҷустуҷӯи Нокӯҷообод” (дар бораи Низомии Ганҷавӣ 1372 ҳ.ш// 1993 м.), «Шӯълаи Тӯр» (дар бораи Мансури Ҳаллоҷ, 1377 ҳ.ш// 1998 м.), «Садои боли Симурғ» (дар бораи Фаридуддин Аттори Нишопурӣ, 1378 ҳ.ш// 1999 м.), «Дидор бо қаъбаи ҷон» (дар бораи Ҳоқонии Шарвонӣ соли 1379 ҳ.ш// 2000 м.), «Ҳадиси хуши Саъдӣ» (Саъдии Шерозӣ, 1379 ҳ.ш// 2000 м.), «Номварнома» (дар бораи Фирдавсӣ, соли 1381 ҳ.ш //2002) иншо намудааст.

Ҳофизпажӯҳии Зарринкӯб ҳанӯз аз соли 1964 оғоз шуда, бори аввал андешаҳои худро дар маҷмӯаи мақолоти нақди адабӣ - «Бо корвони ҳулла» (соли 1343 ҳ.ш//1964 м.) нигошта, минбаъд онро такмил бахшида, ба сурати китоби алоҳида даровардааст.

Абдулхусейни Зарринкӯб соли 1971 дар ҳамоиши 600-солагии бузургдошти Ҳофиз дар Душанбе ширкат ва суханронӣ намудааст. Ӯ дар фишурдаи суханронияш таҳти унвони «Бо Ҳофиз дар диёри Рӯдакӣ», ки дар «Садои шарқ» (1971, №8) дарҷ шудааст, дар бораи ин ҳамоиш чунин мегӯяд: «Ин валвалае, ки номи Ҳофиз дар ин рӯзҳо дар шаҳри Душанбе ва дар саросари Тоҷикистон барангехтааст, нишонаи қадрдонӣ ва ҳақшиносии тоҷикон нисбат ба шоирест, ки шашсад сол дар миёни онҳо зистааст, шоҳиди талошҳо ва кӯшишҳои онҳо ва шоҳиди ғамҳо ва шодиҳошон будааст» (7, 108-109). Аз Эрон ҳамчун беҳтарин намояндаи илму адаб баргузида шудани Зарринкӯб

барои ширкат дар ин ҳамоиш далели барҷастаи ҳофизшиносии ў буда, ин нуктаро метавон дар мақолаи мазкури вай низ мушоҳидаро кард.

Чустучӯҳо нишон дод, ки ба чуз муҳаққики эронӣ Муҳаммади Хонсорӣ муҳаққики дигаре бевосита ба интиқоди “Аз кӯчаи риндон” напардохтааст. Адабиётшиносони дигари эронӣ мисли Муҳаммадамин Риёҳӣ, Ҳасан Носири Содот, Ҷаъфар Ёҳақӣ зимнан андешаҳои худро дар бораи асари мазкур баён доштаанд. Бино ба навиштаи Муҳаммади Хонсорӣ ҳадафи асосии Зарринкӯб аз таълифи «Аз кӯчаи риндон» нишон додани шахсияти воқеии Ҳофиз ва инъикоси дақиқи тарзи зиндагиву ҳунари ў дар муҳити иҷтимоиву адабии замонаш будааст: «Ин китоб китоби ахлоқ нест, китобест таҳқиқиву адабӣ дар ҷустуҷӯи воқеяят. Нақдест адабӣ мунаzzah аз ҳамияту асабият. Мехоҳад ҳақиқатро ба сурати урёни худ бибинад. Бифаҳмад, ки охир ин Ҳофиз кӣ буд, чӣ мекарда, зиндагиро чӣ гуна меғузаронида, робитааш бо шоҳону вазирон чӣ будааст, дар ҳароботи мӯғон чӣ мечуста ва аз пири майфурӯш чӣ меҳоста ва арзиши ҳунариаш то чӣ андоза будааст?» (4, с. 21). Муҳаммадамин Риёҳӣ дар бораи ин асар ҷунун гуфтааст: «Оҳирин китоби ў («Аз кӯчаи риндон» - И.И.) бехтарин ва ҷомеътарин асар дар бораи зиндагӣ ва сухани Ҳочаи Шероз аст» (4, с.28). Ин асарро Ҳасан Содот Носири ва Ҷаъфари Ёҳақӣ низ «ба қалами шево таълифшуда» (4, с.66) ва «осори номбардор» (4, с.98) медонанд.

Пеш аз он ки ба баҳодиҳии муҳаққиқону мунаққидони дигар ба ин асар пардохта шавад, дар бораи истеъоди нодири таҳқиқу таълиф ва то чи андоза мавриди нақди воқеӣ қарор гирифтани осори Зарринкӯб маълумот додан зарур ба назар мерасад.

Абдулҳусейни Зарринкӯб ба гуфтаи адабиётшинос Баҳоуддин Ҳуррамшоҳӣ «яке аз бузургтарин адабон, адабпажӯҳон, исломшиносон, ирфонпажӯҳон, таърихи-горон, сухансанҷону маснавишиносони ним қарни ахир дар таърихи фарҳанг» (4, с.15)-и садаи бистуми Эрон буд. Ин бузургиву азamatи ўро дар оғаридани осори соҳаи адабиёту таъриҳ, фарҳангни ислому Эрон, на танҳо адабиётшиноси мазкур, балки тамоми муҳаққиқони эронӣ ва ҳориҷӣ эътироф кардаанд. Маҷмӯи мақолоти «Армуғонӣ барои Зарринкӯб» (соли 1355 ҳ.ш. 1976 м.), «Дараҳти маърифат» (соли 1376 ҳ.ш// 1997 м.), «Ҷонни Ҳарони дуктур Абдулҳусейни Зарринкӯб» (соли 1376 ҳ.ш// 1997 м.), ки дар онҳо адабиётшиносони эронӣ оид ба шахсият ва ҳусусиятҳои таҳқиқу таълифоти ў дар замони зиндагиаш навиштаанд, далели қавли мазкуранд. Баъди марги ў маҷмӯаи мақолот бо номи «Корномаи заррин» (соли 1379 ҳ.ш// 2000 м.) ва асари «Пажӯҳишгарони мусоири Эрон - 12» (соли 1387 ҳ.ш. // 2008 м.)-и Ҳушанги Иттиҳод, ки муфассалтарин китоб дар бораи зиндагинома ва осори Зарринкӯб ба шумор меравад, интишор шудааст. Дар Тоҷикистон бори нахуст доир ба зиндагӣ ва осори Зарринкӯб муҳаққиқ Шодӣ Шокирзодаи Нуъмонпур – таҳиягари матни кирилии “Бо корвони ҳулла” дар пешгуфтори асари мазкур, ки соли 2004 аз чоп баромад, маълумот додааст.

Абдулҳусейни Зарринкӯб аз зумраи адабиётшиносону мунаққидонест, ки касе натавонистааст ба осори ў дар замони зиндагияш интиқоди ҷиддӣ гирад. Баъди 9 соли даргузашти ў аввалин эрод ё интиқод ба осори адабиётшиносии ў аз тарафи муҳаққиқ Комёр Обидӣ дар “Пажӯҳишгарони мусоири Эрон” ба қайд гирифта шуд(4, 105). Дар ин самт аввалин китоби интиқодӣ ба қалами муҳаққиқи эронӣ Эрачи Порсинаҷод “Зарринкӯб ва нақди адабӣ” баъди 13 соли даргузашти Зарринкӯб (15.09.1999) ва пас аз шаш моҳи фавти ҳамсари ў доктор Қамари Ориён (12.04.2012), ки дар нашри осори номунташири шавҳараш талош варзид, соли 2012 аз чоп баромад. Китоби дуввумин ҳам соли 2012 бо номи “Нақди заррин” (шөъру шоирон дар осори Абдулҳусейни Зарринкӯб) интишор шуд, ки муаллифи он доктор Нарҷис

Афшорй мебошад. Бояд таъкид кард, ки “Зарринкүб ва нақди адабй” –и Эрачи Порсинажод ба баррасиву нақди осори интиқоди Зарринкүб баҳшида шуда, таҳлилу нақди силсилаи асархои “такнигорй”-и ўро шомил нест. Ў дар ин китоб ба асари “Аз күчай риндон” дар ду маврид ба таври умумй ишоратан баҳогузорй мекунад, ки онро ҳамчун нақди комилу ҳаматарафа пазирифтап дуруст нест. Зеро “Аз күчай риндон” бар асоси 14 сарчашмаи таърихиву илмии асри Ҳофиз ё наздик ба замони зиндагии ў, 11 чопи девони Ҳофиз, 17 сарчашмаи илмии ҳофизшиносони мусир ва 13 сарчашма ба забонҳои авропой (6, 259-266) дар ҳачми 202 сахифа навишта шудааст. Оё ин асарро бо як-ду ҷумла баҳогузорй кардан мумкин аст? Албатта не. Аммо Эрачи Порсинажод бо умумигүйҳо ин асарро ниҳоят пасту ноинсофона баҳогузорй кардааст. Баҳогузории ў ба ҳофизшиносии Зарринкүб ҳамагӣ ҷаҳор сахифаро ташкил мекунад (10, с. 313-317). Ў дар мавриди аввал зимни баррасиву нақди “Фанни шеър ё таърихи татаввури шеъру шоирй дар Эрон” менависад: “Аз күчай риндон” асарест, ки миёни романи таърихӣ ва таҳқики таърихӣ дар навасон аст ва иншоиётест, ки гӯёи матлаби тоза нест ва ҷаҳони маънио андешаи Ҳофизро нишон намедиҳад (10, с.66). Ин муҳаққиқ, ки ўро, бино навиштаи ҳудаш, “устод Зарринкүб аз сари лутф... маҳрами ҳуд медонист” (4, с.181), дар мукаддимаи асараш чунин менависад: “Бадеҳист, ки нақди осори пуарзиши устод Зарринкүб ба маънии нағибу инкори он нест, балки нишонаи қадршиносӣ аз аҳамияти онҳост, ки бо гузашти солҳо ҳамчунон эътибори ҳудро барои нақду баррасӣ ҳифз кардааст” (10, с.14). Аммо Эрачи Порсинажод ба ин гуфтаи ҳуд амал нанамудааст. Баръакс, ба ҳофизпажӯҳии Зарринкүб, ба вижса ба асари “Аз күчай риндон”-и ў яктарафа нигариста, аҳамият ва арзиши онро дуруст баён накардааст. Ў инчунин “Аз күчай риндон”-ро “дарвоқеъ тақрори назариёти Махмуд Ҳуман дар “Ҳофиз чӣ мегӯяд?”” (1317) ва Қосим Фани дар “Баҳс дар осору афкор ва аҳволи Ҳофиз” (ҷилди аввал 1321; ҷилди дувум 1322) медонад (10, с.66). Аз ин бармеояд, ки мунаққид ё ба “Китобномаи гузид”-и “Аз күчай риндон” таваҷҷуҳ зохир накардааст, ё таъкидоти Зарринкўбро қасдан нодида гирифтааст. Чунки Зарринкўб дар “Китобномаи гузид” на фақат номи сарчашмаҳоро зикр кардааст, балки ба муаррифии онҳо низ пардохта, аз баъзеяшон намуна меорад. Ў вақти муаррифии сарчашмаҳои баҳши аввал таъкид мекунад, ки ин китобҳо ё аз баъзе маълумоти онҳо Қосим Фани истифода набурдааст. Зимни муаррифии “Таърихи Шайх Увайс” менависад: “Ин китоб дар боби таърихи Султон Увайс ва Оли Инчуви Оли Музаффар баъзе ишороту маълумот дорад, ки ҳарчанд муфассал нест, аммо ба ҳар ҳол ҷолиб аст ва дар китоби доктор Фани зикре аз он нест” (6, с.259). Ҳангоми шиносонидани “Таърихи Язд” менигород: “Баъзе иттилооти судманд дар боби Оли Инчу ва Оли Музаффар дар он ҳаст, дар китоби доктор Фани зикре аз он нест” (6, с.259). Баробари шарҳи мухтасари “Мазороти Шероз” таъкид мекунад: “Ин ки доктор Фани дар баррасии авзӯй ва аҳволи Шероз аз он (китоби “Мазороти Шероз” - И.И.) истифода накардааст, аз навоқиси китоби ў маҳсуб меёбад” (6, с.260). Дар аннотатсияи “Минҳоч-ут-толибин фӣ маориф-ус-садиқин” ва “Мунтажаб-ут-таворих” низ чунин таъкидҳо ба қайд гирифта шуд (6, с.261-262).

Эрачи Порсинажод дар мавриди дуюми зимни баррасии мақолаи “Ҳофиз- ҳочаи риндон” аз асари “Аз күчай риндон” чунин интиқод мегирад: “Иборатпардозии дилнишин дар ин гуфтор (мақолаи “Ҳофиз- ҳочаи риндон”- И.И.), ки тағсилаш дар “Аз күчай риндон” омада, беш аз он чи ба таҳлили розу рамзҳои шеъри маътуф бошад, ба нақли афсонаҳо дар бораи зиндагии шоир ихтисос ёфта, ки аз назари таърихӣ низ эътиборе надорад” (10, с.313). Дар ҷумлаи мазкур ҳам интиқоди ў якпаҳлӯ буда, аз аҳамияту арзиши “Аз күчай риндон” чизе намегӯяд. Ҳамчунин

қобили таъкид аст, ки ин интиқоди ў низ берун аз инсофи адабй аст. Дар мавриди арзиши сарчашмаҳои таърихии “Аз кӯчаи риндон” таъкидоти Зарринкӯб болотар оварда шуд, ки такрори онҳо лозим нест. Афсонамонанд ё романгуна шудани “Аз кӯчаи риндон” ин ба сабки омехтаи илмиву ҳунарии Зарринкӯб вобастагӣ дорад, ки Эрачи Порсинажод дар ин бора умуман маълумот надодааст. Роҷеъ ба ин маъсала поёнтар дар зери унвони **“Сабки таълиф ва мушкилфаҳмии насири илмӣ ва ҳунарии Зарринкӯб”** маълумот оварда мешавад.

Акнун ҳофизпажӯҳии Зарринкӯро аз нигоҳи доктор Нарҷис Афшорӣ дида мебароем. Накди муҳаққики мазкур дар муқоиса бо нақди Эрачи Порсинажод дақиқтару илмитар ва ҷавобгӯ ба талаботу меъёрҳои нақд аст. Ўз рӯи мақсад ва ҳадафи дар китоби “Накди заррин” пешгирифтааш мақолаи “Ҳофиз - ҳочаи риндон”-ро ҳамчун намунаи нақди Зарринкӯб мавриди баррасӣ қарор дода, “Аз кӯчаи риндон”-ро шомил накардааст. Аввал ҳаҷму соҳтори мақоларо муайян карда, ба баҳшҳои “Вазъияти иҷтимоӣ”, “Зиндагӣ ва сафарҳо”, “Муаррифии осор”, “Дарунмоя” (ишқи Ҳофиз, манбаи андешаи Ҳофиз), “Вижагиҳои шеърӣ” (шевай баён), “Ҳофиз ва дигарон” (таъсирпазирӣ Ҳофиз аз дигарон, Ҳофиз дар Урупо) чудо карда, далел меорад. Аз рӯи таҳқиқи ўз дар мақолаи сездаҳсаҳифааш Зарринкӯб даҳ мавзӯи аслиро дар бораи шеъру шоирии Ҳофиз матраҳ намудааст. Ўз дар бораи забону шевай баёни Зарринкӯб дар ин мақола чунин менависад: “Аз вижагиҳои мақола бакоргирии мазомини сурудаҳои шоир дар баёни матолиб аст. Агарчи зоҳирان дар мақола ҳатто як маврид истишҳоду нақли сурудаҳои шоир ба унвони шоҳиди мисол вучуд надорад, аммо голиби матолиб, ба вижа дар сухан аз зиндагӣ ва вижагиҳои руҳиву дарунмояҳои шеърии ўз, баргирифта аз сурудаҳои худи шоир аст, ки Зарринкӯб бо андак даҳлу тасарруф ба иқтизои матлаб аз онҳо баҳра гирифта ва шевоии баёнро дучандон кардааст.” (1, с.160). Ин маҳсусияти баён дар асари “Аз кӯчаи риндон” низ ба унвони шартии **“Тарзи истифодаи иқтибосҳои шеърӣ ё байтҳои шоҳид”** поёнтар тафсил дода мешавад. Нарҷис Афшорӣ шевай баёни “Ҳофиз- ҳочаи риндон”-ро “бештар тавсифӣ ва шоирона” (1, с.160) медонад. Ин нукта собит менамояд, ки ҷанбаи интиқодии мақолаи мазкури Зарринкӯб нисбатан суст аст. Нарҷис Афшорӣ ҳафт суоли дар мақолаи “Ҳочаи риндон”-ро ба қайд гирифта, онҳоро ба хелҳои “инкорӣ” (4-то), “маъмуливу ниёzmanди посух” (2-то) “тақририй” (1-то) чудо мекунад (1, с. 161).

Таҳлилу баррасиҳои боло аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзишу таҳқиқи ҳаматарафаи осори адабиётшиносии Зарринкӯб, аз ҷумла “Аз кӯчаи риндон” ҳанӯз дар Эрон ба хотири пеҷидагиҳову дарҳамомехтагиҳои сабки баён ба ҳадди лозим омӯхта нашудааст.

Ҳарчанд мисли «Аз кӯчаи риндон» осори таҳқиқии дар бораи Ҳофиз таълифшуда, на танҳо дар Эрон, балки дар Тоҷикистону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон ва дигар кишварҳои ҳориҷӣ бисёр бошад ҳам, асари мазкури Зарринкӯб аз дигар осори таҳқиқӣ монандӣ ва фарқиятҳои зиёд дорад. Албатта дар ин мақола имкони таҳлилу қиёси ҳамаи он осор мавҷуд нест. Аз ин рӯ, барои муқоиса ба хотири беҳтарин ҳофизшинос будан нахуст аз андешаҳои Баҳоуддин Ҳуррамшоҳӣ, муаллифи «Ҳофизнома», инчунин аз китоби “Ҳофизи ҳароботӣ”-и Рӯқниддини Ҳумоюнфарруҳ истифода шуд.

Ба қавли профессор Абдулмансони Насриддин Ҳофизнома - “китоби мустататоби дучилда” ва “пуртироҷтарин” (12 маротиба то соли 2002- И.И.)-и Баҳоуддини Ҳуррамшоҳӣ “инқилоби фикрӣ дар ҳофизшиносии саросари ҷаҳон аст” (9, с. 51) Ҳофизшинос мазкур барои ифодаи азamatу шӯҳрати шоирии Ҳофиз 12 хусусияти

хунарии үро баршумурдааст: устурасозӣ, ринду риндӣ, фазлу фарҳанг ва мақоми илмӣ, ирфону ахлоқ, андешамандиву фалсафаварзӣ, муслехи иҷтимоӣ (ислоҳари чомеа-И.И.) будан, суханварӣ ва санъатгарӣ, инқилоб кардан дар ғазал, мусикинокии ғазал, таъвилпазирӣ (тафсирпазирӣ, яъне гуна-гуна тафсир шудани як байт ё як ғазал-И.И.), танзу тарабнокӣ, мазмунгарой (шаклпарастӣ-И.И) ва маънигарой (11, с.24-25). Зарринкӯб низ асари ҳудро ғайр аз муқаддима ба 12 фасл: «Шаҳри Риндон» (1), «Фирӯзаи Бӯисҳоқӣ» (2), «Миёни масҷиду майхона» (3), «Ринду муҳтасиб» (4), «Суруди Зуҳра» (5), «Суҳани аҳли дил» (6), «Рӯъё ва ҷоми Ҷам» (7), «Ду ринд» (8), «Ринд дар бунбаст» (9), «Дар дайри муғон» (10), «Аз майқада берун» (11), «Ишқ, қадом ишқ?» (12)) ҷудо кардааст. Ин монандӣ ё баробарии рақамиро, ки Ҳуррамшоҳӣ ва Зарринкӯб дар интиҳоби мұхимтарин вижагиҳои хунарий ва мавзӯй дар доираи рӯзгор ва осори Ҳофиз зоҳир кардаанд, метавон ҳамчун яке аз умумиятҳои соҳтории таҳқиқоти ҳофизшиносӣ номбар кард. Чи тавре аз “Китобномаи гузидай чопи ҳаждаҳуми асар бармеояд, Зарринкӯб “Ҳофизнома”-и Ҳуррамшоҳиро ба сифати сарчашмаҳои тафсирӣ осори Ҳофиз эътироф кардааст (6, с.266). Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ин монандӣ ё баробарии рақамӣ тасодуфӣ набуда, балки пайравии огоҳона ё монандсозии мармузи рақамӣ – омории Зарринкӯб маҳсуб меёбад.

Фарқияти ин ду тарзи баррасиву нақди ашъори Ҳофиз дар он аст, ки якумӣ сирф илмӣ буда, дуюмӣ илмиву адабӣ ё илмӣ-хунарий маҳсуб меёбад. Зеро Баҳоуддин Ҳуррамшоҳӣ, ба қавли Комӯр Обидӣ, пажӯҳандай дингаро аст (14) ва завқи адабиро монанди Зарринкӯб ба дақиқнегариву дақиқнегории илмӣ омехта намекунад. Аммо Зарринкӯб барьакс, завқу эҳсос, андешаҳои ахлоқӣ-тарбиявӣ, инсонгароёнаи ҳудро дар ҳамагуна осораш шоирона баён намудааст.

Вижагиҳои илмӣ ва хунарий, ки «Аз күчай риндон»-ро аз дигар асарҳои илмии ҳофизшиносӣ ҷудо месозад инҳоянд: тарзи номгузории асар ва фаслҳои он; тарзи истифодаи санаду далелҳои таъриҳӣ ё ба перояи адабӣ гирифтани маълумоти таъриҳӣ; тарзи истифодаи иқтибосҳои шеърӣ ё байтҳои шоҳид; сабки таълиф ва мушкилфаҳмии насри илмӣ ва хунарии Зарринкӯб.

Тарзи номгузории асар ва фаслҳои он. Номгузорӣ бар китобу асарҳо дар таърихи адабиёти классикӣ ва ҳатто пеш аз он дорои аҳамият буда, имрӯз низ ҳар як муаллифи асари илмӣ ва ё адабӣ (хунарий) дар ин кор диққату таҷриба ва дониши ҳудро истифода мебарад. Ин ҷо савол пайдо мешавад, ки асари ба Ҳофиз баҳшидаи Зарринкӯб ҷаро «Аз күчай риндон» ном гирифтааст ва мақсади муаллиф аз чунин номгузорӣ дар чист? Ӯ, чи тавре аз муқаддимаи асараш пайдост, изи пои «Ҳофиз»-ро дар ҳама ҷо – дар мадрасаву бозор, дар масҷиду майхона дар маҷлиси шоҳону вазирон ҷуставу наёфтааст. Аз ин рӯ, барои дидани ӯ, яъне оғаридани ҷеҳраи воқеии ӯ лозим дониста, ки бебокона «Аз күчай риндон» ҳам гузарад. «Аз күчай риндон» - ин ном ба ҳонанда ҳам аз озодагиву риндии Ҳофиз ва ҳам аз воқеъбиниву ҳақиқатнегории устод Зарринкӯб дарак медиҳад. Китобҳои ҳама ҳофизпажӯҳон чунин номгузорӣ нашудаанд. Дар феҳрасти осори ҳофизпажӯҳии солҳои 1388-1389 ҳ.ш. //2009-2010 м. дар Эрон аз 30 асар факат ду асар бо тарзи Зарринкӯб номгузорӣ шудааст: «Чашмаи ҳаробот»-и Ҳушанги Яҳёбодӣ ва «Руҳи ҷонон»-и Сайд Абсолеҳи Каффи (2, 96). Барои намуна аз китобҳои дар фосилаи наздик бо «Аз күчай риндон» таълифшуда метавон «Ҳофизи ҳароботӣ»-и Рукниддини Ҳумоюнфарруҳро мисол овард. Дар номи ин асар ҳам ишорае ба исми Ҳофиз ҳаст ва он зеҳни ҳонандаро бевосита ба сӯи Ҳофиз мекашад. Аммо дар асари «Аз күчай риндон» то ҳонанда ба зернавиштаи номи он (дар бораи зиндагӣ ва андешаи Ҳофиз) таваҷҷӯҳ зоҳир накунад, аз номи асар ба муҳтавои он рах бурда наметавонад. Зеҳни

хонанда мумкин аст, ӯро ба сўи Хайём ё шоирони дигари риндмаоб роҳнамой қунад. Ҳусусияти фарқунандагии ин асар аз рўи номгузорӣ дар пинҳон доштани мавзӯъ ва шахсияти мавриди омӯзиш қароргирифтаи он аст. Фарқияти дигар дар он аст, ки Зарринкӯб дар муқаддима ва дар худи асар аз вачхи чунин номгузории асарашиб маълумот намедиҳад. Баъзе муҳаққиқон сабаби номгузории худро дар муқаддимаи асархояшон зикр кардаанд. Масалан, Рукниддин Ҳумоюнфарруҳ фаслеро алоҳида бо номи «Чаро барои ин асар номи «Ҳофизи ҳароботӣ» баргузida шудааст?» (12, с.62-75) ихтинос додааст.

Аз номи дувоздаҳ фасли «Аз кӯчаи риндон» ҳам ҳунари номгузорӣ ва мақсади Зарринкӯбро дар баёни матолиби фаслҳо шинохтану дарк кардан мумкин аст. Чунин тарзи номгузорӣ бештар ҷанбаи психологӣ дошта, хонандаро, новобаста аз хосу ом будан, ба хондани асар ташвиқ мекунад. Зеро хонанда ҳангоми ҳаридорӣ ё шинос шудани китоб аввал ба ном ва мундариҷаи он ошно шудан меҳоҳад. Агар Зарринкӯб мисли дигар муҳаққиқон асари худро чунин номгузорӣ намекард ва сабки вижай таълифро ба кор намебурд, «Аз кӯчаи риндон» ҳеч вакт дар давоми 38 сол ҳаждаҳ маротиба нашр намешуд.

Фасли якуми асар «Шаҳри риндон» ном дорад, ки муаллиф дар ин фасл воқеа ва ҳодисаҳои таърихии Шерози замони Ҳофизро бо тамоми ҷузъиёташ баён кардааст. Ӯ бо истифода аз сарчашмаҳои таъриҳӣ, ҳатто ба либоспӯши, ҷеҳраи зану марди шерозӣ, мадрасаву мударрисону толибон, бозориёну ринҷҳои бозорӣ, шароби шерозӣ, тарзи тайёр кардани он маълумоти дақиқ аз сарчашмаҳо меорад, ки поёнтар баъзеи ин маълумот бо зикри саҳифаҳо оварда мешавад.

Номи фасли дуюм «Фирӯзаи Бӯисҳоқӣ» буда, аз байти зерини Ҳофиз гирифта шудааст:

Ростӣ, хотами фирӯзаи Бӯисҳоқӣ

Хуш дураҳшид, валие давлати мустаъчил буд (13, с. 208).

Ин фасл хонандаро ба замони кӯтоҳи пур аз айшу ишрат ва ҷавониву тараби Ҳофизи навовоза мебарад. Зарринкӯб дар ин фасл аз ҳофизи Қуръон будан, аз ҳочагони шаҳри Шероз маҳсуб ёфтган, аслу наасаби Ҳофиз, ширкати ӯ дар маҳфили самоъ, овози хуш доштани Ҳофиз маълумот медиҳад.

Дар фасли сеюм, ки «Миёни масциду майхона» ном дорад, хонанда Ҳофизро баъди аз тарафи Амир Музаффари Муборизиддин забт шудани Шероз сарсону саргардон миёни масциду майхона меёбад. Яъне, бино бар таҳқиқи Зарринкӯб вазъи иҷтимоии зиндагӣ ва ахволи равонии Ҳофиз дар ин давра он қадар хуб набудааст.

Фасли чорум аз он сабаб «Ринду мӯҳтасиб» номгузорӣ шудааст, ки ин давраи зиндагии Ҳофизи ринҷ бо замони салтанати Амир Музаффари мутаассибу мӯҳтасиб (ӯро бино бар саҳтигираш ба мардум дар иҷрои аҳқоми шариат чунин лақаб додаанд) рост меояд. Ин номи фасл аз он дарак медиҳад, ки чи гуна Ҳофизи ринҷ бо иқдомоту ислоҳоти сиёсиву фарҳангии Амир Музаффар созиш кард. Ӯ дар бораи муҳити иҷтимоӣ, фарҳангии Шерози замони Амир Музаффар маълумоти муфассал дода, ишораи нозукеро бо тарҳи як пурсиши ногаҳонӣ пешорӯи хонанда мегузорад: «Оё Шамсиддин Муҳаммад, ки муқорини ин рӯзгорон солҳои баъд аз сисолагиро мегузаронид, аз ин айшҳои ниҳонӣ, ки дар он давра дар Шероз он ҳама роиҷ буд, барканор мемонд?» (5, с.44). Ин пурсиши ба таври табий зехну тафаккури хонандаро такон дода, доир ба мавзӯи шахсияти Ҳофиз ва таъсирпазии ӯ аз муҳити зиндагӣ ба баровардани хулосаи худӣ водор мекунад.

Фаслҳои панҷуму шашуму ҳафтум -«Суруди Зухра», «Суҳани аҳли дил» «Рӯъё ва ҷоми Ҷам» аз ҳунари шоирӣ ва рамзу ихоми ғазалиёти Ҳоча ба хонандай борикбину

нуктадон маълумот медиҳад. Дар ин се фасл муаллиф бидуни он ки аз ашъори Ҳофиз байте намуна орад, дарунмоя ва зебоии қаломи Ҳофизро хунармандона рўнамо месозад. Ин тарзи баррасӣ ва нақд нишон медиҳад, ки Зарринкӯб завқу хунари адабиро аз забони осори адабӣ гирифта, вориди забони нақд кардааст. Ин кори ў сабаби хонданбобу серхонанда шудани осори таҳқиқӣ дар Эрон гардид.

Дар фасли ҳаштум- «Ду ринд» хонандаҳо Ҳофизро бо Шоҳ Шучоъ писари Амир Музаффари Муборизиддин, ки шоири хуб ҳам буд, дар базми шеъру суруд ва айш мебинанд. Зарринкӯб ҳанӯз дар бораи муносибати дўстонаи Ҳофизу Шоҳ Шучоъ дар фасли дуюм чунин ишора карда буд: «Шоҳ Шучоъ дар муқобили ин фишорҳо ба мастиӣ паноҳ бурду бехудӣ, ба чизе, ки дўсти шоирав- Ҳофиз гах-гоҳ низ дар он давои ҳар дардро медид» (5, с. 28). Дар фасли ҳаштум ин муносибатро ба таври васеъ бо истифода аз ашъори худи шоир инъикос менамояд.

Дар фасли нуҳум - «Ринд дар бунбаст» бошад Зарринкуб ба оғози фасли пирии Ҳофиз ва аз меҳрубониҳо Шоҳ Шучоъ маҳрум шудани ў, ботини шаколуд, вичдони ирфонӣ, ақли мунҳасири шоири ринд ишора мекунад.

Ҳофиз дар тасвири Зарринкӯб агар дар фасли даҳум бо ҷеҳраи асотирӣ «Дар дайри мӯғон» пайдо шавад, дар фасли ёздаҳум ҳудро лозим медонад, ки барои фонӣ шудан «Аз майкада берун» барад, зоро ба ду ҳарду маъно ҳам пири пир шуда буд.

Дар фасли дувоздаҳум, ки «Ишқ, қадом ишқ?» номгузорӣ шудааст, Зарринкӯб хонандаро бар асоси далелу санадҳои таъриҳӣ бо ҷаҳонбинии Ҳофиз, вазъи ахлоқӣ ва фарҳангии замони ў ошно месозад ва ҳулосабарориро ба худи хонанда ҳавола мекунад.

Аз таҳлилу баррасии мисолҳои боло чунин бармеояд, ки Зарринкӯб дар номгузории фаслҳо диққати зиёд дода, мұхимтарин ҷанбаҳои зиндагӣ ва осори Ҳофизро ба инобат гирифта, яке аз онҳоро ҳамчун номи китоб ва бокимондаро ҳамчун номи дувоздаҳ фасл дар қолаби ибораҳои шоирона интихоб кардааст.

Дуюм вижагии «Аз күчай риндон» ин **тарзи истифодаи санаду далелҳои таъриҳӣ ё ба перояи адабӣ гирифтани маълумоти таъриҳӣ** аст. Таърихинос ва нависандаи чирадаст будан барои Зарринкӯб имкон фароҳам овардааст, ки ў воқеа ва ҳодисаҳои марбут ба замони зиндагии Ҳофизро бо тамоми ҷузъиёташ дар перояи адабӣ баён созад. Барои мисол аввал якчанд санаду далелҳои таърихиҳо, ки Зарринкӯб аз сарчашмаҳои зери дасти ҳуд нақл кардааст, бидуни перояи адабӣ оварда мешавад: «оби шифобаҳш доштани Руқнобод», «ифтиҳор кардани шерозиён аз мӯи Расули акрам», «мавҷудияти ҷузъҳои ба ҳати саҳоба ва тобеин китобатшудаи Қуръон дар Шероз», «хӯрандагони авқоф будани фақеҳони «маст»», «давлатӣ шудани моли авқоф дар замони Муборизиддин» (5, с.7), «қаломи фалосифаро ҳуш надоштани зоҳидону риндони Шероз» (5, с.9) «логарандому гандумгун будани одамон», «сода ва ҳушрӯю ҳушлибос будани мардон», «пӯшидарӯ ва қашфбапо будани занони Шероз» ва «рӯзҳои душанбеу сешанбе ва ҷумъа дар дастҳо бодбезан ба вазъшунавӣ рафтани онҳо (занон) ба Ҷомеъи бузурги Шероз» (5, с.10-11), «мавҷудияти байтуллутф-маҳалли комҷӯии риндон дар Шероз» (5, 3, 1). Дар як саҳифаи 7-уми асар овардани панҷ иқтибоси таъриҳӣ аз сарчашмаҳо ҳуд далели пурзӯр будани ҷанбаи таърихии он мебошад.

Инак, истифодаи яке аз иқтибосҳо ё бардоштҳои таърихии «Аз күчай риндон»-ро дар перояи адабӣ мебинем: «Дар шаҳр ҷизе, ки фаровон пайдо мешуд, аబвоби ҳайр буд- масоҷид, мадорису хонақоҳҳо, ки амлости бисёр бар онҳо вакф буд. Аммо ин авқофи бисёр, ки фақеҳи мадрасаро «маст» медошт, ҷизи дурусте ба он чи масрафи воқеӣ буд, намерасид ва бештар дар дасти хӯрандагон буд- хӯрандагони авқоф» (5, с.7). Устод Зарринкӯб метавонист, ки ин маълумотро бидуни истифодаи санъату

хунари суханорой ба таври мұғызазу күтох дарч намояд, аммо завқу табьи баланди шоирій доштан, сабки вижай баёнро пеша карданаш сабаб шудааст, ки чумлааш зохиран пуророя ва дарозу танзомез гардад.

Тарзи маҳсуси истифодай иқтибосхой шеърі ё байтхой шохид вижагии сеюми «Аз күчаи риндон» мебошад. Хунари корбурди байтхой шохид дар асари мазкур Зарринкұб дар чашми хонанда нависанда мұхаққиқ ё мұхаққиқи нависанда нишон медиҳад. Зеро, ки худи үз шоирони беҳтарин буда, дар корбурди ашъори Ҳофиз барои ҳаллу баррасии масоили мавриди назарааш санъати баланди суханорой ба кор бурдааст. Иқтибосхой үро шартан ба ду даста чудо кардан мүмкін аст: якум пурра, дуюм нопурра. Зарринкұб мисли мұхаққиқони дигар асархой илмиву таҳқиқи худро бо мисолхой зиёд аз осори шоирон пур накарда, бо овардани калима ва ибора ва аз ҳама зиёд як мисраш қаноат кардааст. Чунин тарзи иқтибосорй сартосари асар, аммо бештар дар фасли «Суруди Зухра» (5) ва «Сұхани ахли дил» (6) мушохіда мешавад. Зарринкұб мисрашхоро ончунон мохирона ба кор мебарад, ки онхоро аз «пайқараи чумла»-аш (3, с.134) чудо кардан номумкін аст: «Вақте маңшук баҳоначайро меҳоҳад таҳдид ба фирқұ кунад, (Ҳофиз-И.И.) бо бекайдиң ринданае ба вай мегүяд, ки зидасти қаври ту охир зи шаҳр ҳоҳам рафт. Аммо маңшук бо бениәй шонашоро боло меандозад ва риндана қавоб медиҳад: «Ки Ҳофиз бирав кій пои ту баст» (5, с.79). Асли ин байт чунин аст:

Зи дасти қаври ту гүфтам зи шаҳр ҳоҳам рафт,

Ба ханда гүфт, ки Ҳофиз бирав, кій пои ту баст? (13, с.32).

Устод Зарринкұб мисраи аввали байти болоры ба хотири сухани содаю зебои мардумай будан каме таҳриф карда, дар нохунак («») намегирад, аммо қисмати охири мисраи дуюмро айнан дар нохунак меорад.

Чунин тарзи истифодай иқтибос моро ба яке аз вижагиҳои хунарии «Аз күчаи риндон» қисмати дигари мақола- **сабки таълиф ва мүшкілфаҳми насли илмій ва хунарии Зарринкұб** рұ ба рұ месозад. Сабки таълифи Зарринкұб якчанд хусусиятхөро дорост, ки ба ҳамаи онхо дар ин мақола пардохтан аз имкон берун аст. Фақат ин чо дар бораи забони насли үз истода мегузарем.

Мұхаммад Мехёр дар мақолай хеш «Ҷилваҳои хунар дар насли Зарринкұб» насли үро ба ду навъ «насли таҳқиқій» ва «насли музайян (хунарій)» (3, с.133) чудо карда, насли «Аз күчаи риндон»-ро ба навъи дуюм, яъне «насли хунарій» шомил медонад. Аммо бояд таъқид кард, ки на фақат «Аз күчаи риндон», балки аксар осори ин устоди сухан, шоири тавоно ба насли хунарій навишиша шудааст. Мұхаққиқи мазкур мавҷудияти «чумлаҳои мұраккаби баланд (чумлаҳои омехта- И.И.)-и ибхомолуд», «ибороти манғай дар сурати мусбат ё ибороти мусбат дар сурати манғай», «чумлаҳои пурсиший», «тасвирофаринио фазосозій»-ро мұхимтарин хусусиятхои насли хунарии Зарринкұб мешуморад. Маҳз ҳамин хусусиятхои зикршуда кори маънифаҳмии хонандагони осори илмии Зарринкұб, аз чумла «Аз күчаи риндон»-и үро боз ҳам мүшкілтар месозад. Ин вижагій мүшкілписандии муаллифи «Аз күчаи риндон»-ро ифода мекунад.

«Чумлаҳои пурсиший»-и насли хунарии Зарринкұб дар асари мазкур мавқеъ ва аҳамияти хос доранд. Зеро муаллиф вакте сары «масъалаҳои нозук» баҳсу баррасы мекунад, аз рўи ахлоқ (этика)-и таълиф барои парда аз рўи розҳои зиндагій ва шахсияти Ҳофиз набардоштан хulosабарориро бо овардани чумлаҳои пурсиший ба хонандагон ҳавола мекунад. Масалан, Зарринкұб баъди овардани далелхой таърихій бо такя ба ашъори Ҳочай риндон вакте меҳоҳад ба ишратчайи Ҳофиз ишора кунад, пеши хонандагон чунин савол мегузорад: «Оё дар ҳамин лаҳзаҳо буд, ки бо бисоти

шатранчу нард ошной мейфт ва ба мадади овози хүше, ки дошт, бо мусиқій ошно мешуду бо созу самоъ?» (5, с.21). Пурсиши саволгузорй дар сабки баёни Зарринкүб мақоми хос дорад. Ҳатто фасли дувоздаҳуми «Аз күчай риндон» ҳам пурсиши аст: «Ишқ, кадом ишқ?».

Чунин пурсиши холосабарангез ва натиҷадор, ки хусусиятқои сабки таълифи Зарринкүбанд, хонандаи бетаҷриба ва безавқро гумроҳ ва хонандаи борикбину соҳибзавқро ба қаъбаи мақсад роҳбарй мекунад.

Абдулхусейни Зарринкүб дар таърихи адабиётү фарҳанги форсии мусир мубтақири сабки вижай шинохта шудааст, ки яке аз хусусиятқои он дар боло оварда шуд. Парвиз Одил муҳаққиқи таърихшиноси эроний Зарринкүбро ба хотири он ки «таърихнегар» ва таърихнегориро аз арсаи таърих, сиёсату чомеашиносӣ берун оварду вориди ҳитай адабиётү накди адабий гардонид», «таърихи сирфро бо таърихи адабиёт даромехт» «муҳаққиқе соҳибсабк», «бунёгузори мактабе хос» ва асосгузори сабки вижай-«сабки дуктур Зарринкүб» донистааст (4, с.57-58).

Асари «Аз күчай риндон» ва маҳсусиятқои илмиву адабии онро ба таври зер хulosса кардан мумкин аст:

1. «Аз күчай риндон» яке аз мұхимтарин асархой интиқодии Абдулхусейн Зарринкүб аст, ки дар Эрон ва хориҷ аз он то имрӯз ба таври ҷиддӣ аз тарафи мұнаққидону муҳаққиқон мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Доир ба асари мазкур адабиётшиносони эроний Мұхаммади Ҳонсорӣ, Мұхаммадамин Риёҳӣ, Ҳасан Содоти Носирӣ, Ҷаъфар Ёҳақӣ, Эрачи Порсинажод, Нарҷис Афшорӣ андешаҳои худро иброз намудаанд.

2. «Аз күчай риндон» нахустин асари такнигории муаллифи он буда, бо назардошли завқу табъи хонандагони эроний таълиф шуда, баробари бозгӯ кардани мұхимтарин нүкоти мармузи зиндагӣ ва осори Ҳофизи Шерозӣ аз ҷаҳонбинии фароҳ, ҳунари баланди нависандагӣ, сабки хоси баёни Абдулхусейни Зарринкүб хабар медиҳад. Инро мо дар номгузории фаслҳои китоб, ба перояи адабий гирифтани маълумоти таърихӣ, сабки вижай таълиф, ки Зарринкүб онро на факат дар иншои осори адабиётшиносӣ, балки дар асархой таърихии худ низ ба кор бурдааст.

3. Вижагии муҳими «Аз күчай риндон» дар он дида мешавад, ки муаллиф баъди пешорӯи хонанда гузоштани далелу санадҳои таърихӣ бо пурсиши ачиб натиҷагирий ва холосабарории масъалаи матраҳшударо ба худи хонанда ҳавола мекунад, ки ин сабки таълифи асархой илмӣ тарзи нодир ба шумор меравад. Ин сабки таълиф ҳарчанд барои баъзе муҳаққиқони дар доираи қолабу меъёрҳои расмӣ зарринкүбвор ба ибтикору навоварӣ ноил шуда наметавониста нохушоянду берун аз тавони эҷодӣ намояд ҳам, далели нубуғу истеъоди фавқулоддаи асосгузори он мебошад.

4. Дар асари мазкур шеъри Ҳофиз, бо он ки ба қавли худаш худодод асту таҳайюли бадей ва санъати баланди шоирий зоҳири онро чилои фиребову назаррабо медиҳад, номаи воқеии зиндагии ўст, ки агар печидаву мармuz ҳам ҳаст, таъсирапазируфта аз мұхит ва ҳодисаҳои ҷамъияти замони худи шоир аст. Ба ибораи дигар ҷанбаи иҷтимоии газалиёти Ҳофиз зери пардаи ҳунари шоирии ў монда, хонандаи оддиро аз дарки маълонии ниҳоӣ ва фаҳми матлаби асосии гӯянда дур ва ё маҳрум месозад.

5. Чехраи Ҳофизи Шерозӣ дар асари мазкур ҳамчун симои инсонии осмонии осмоний тасвир нашудааст. Хонандаи борикбин дар ин асар шоирро мисли як инсони заминии гирифтори меҳнату роҳат мебинад. Ба қавли Зарринкүб он чи ки Лисонул-ғайбро осмоний нишон медиҳад, ин покиву сафои ботини ўст, ки ба шеъраш интиқол ёфтааст.

Воъжаҳои қалидӣ: «Аз күчай риндон», зиндагӣ ва осори Ҳофиз, ҳофизшиносӣ, баррасиву нақд, Абдулхусейни Зарринкүб (Зарринкүб),

Список использованной литературы:

1. Афиори, Нарджис. Четкая критика (Поэзия и поэты в произведениях Абдулхусейна Зарринкуба). - Тегеран: Сухан, 1392. - 360 с.
2. Дахбоши, Али. Сборник статей «Воспоминания доктора Абдулхусейна Зарринкуба». - Тегеран: Ассоциация «Культурное наследие», 1386. - 606 с.
3. Иттихад, Хушанг. Современный учёный Ирана. В 14 томах. Том 12).- Тегеран: Современная культура, 1386. - 708 с.
4. Зарринкуб, Абдулхусейн. С улицы гулак. Издание 12-е. -Тегеран: Амири Кабир, 1354.- 280 с.
5. Зарринкуб, Абдулхусейн. Аз кучай риндон (издание восемнадцатое). -Тегеран: Сухан, 1387.- 280 с.
6. Зарринкуб, Абдулхусейн. С Хафизом на родине Рудаки // Садои Шарк. №8, 1971. С. 108-109.
7. Мухаммадхони, Алиаскар. Древо знаний (юбилейный выпуск, посвящённый Абдулхусейну Зарринкубу).-Тегеран: Сухан, 1384. - 606 с.
8. Насриддин, Абдулманион. Сборник статей (том 7).-Худжанд: Ношир, 2013.- 764 с.
9. Порсинажод, Эрадж. Зарринкуб и литературная критика. -Тегеран: Сухан, 1392.
10. Хуррамшохи, Бахауддин. Хафизнамэ (в двух томах). Том 1.-Тегеран: Научно-культурное издание, 1378. - 724 с.
11. Хумоюнфаррух, Рукниддин. Хофизи хароботи (в восьми томах, том первый). Тегеран: Асотир, 1369.- 626 +288 с.
12. Шерози, Хафиз. Диван. Под редакцией Бахоуддина Хуррамшохи. -Тегеран: Дустон, 1385. - 668 с.

Reference Literature:

1. Afshori, Narjis. Clear-Cut Criticism (poetry and poets in critical productions of Abdulkhuseyn Zarrinkub). – Tehran: Speech, 1392 hijra, - 360 pp.
2. Dahboshi, Ali. Collection of articles «Reminiscences of Doctor Abulkhuseyn Zarrinkub» - Tehran: «Cultural Heritage Association», 1386 hijra.- 606 pp.
3. Ittihad, Khushang. Modern Scholars of Iran. In 14 volumes. V. 12. - Tehran: Modern culture, 1386 hijra. – 708 pp.
4. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. From the Street of Hedonists. The 12-th edition. – Tehran: Amiri Kabir, 1354 hijra. – 280 pp.
5. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. From the Street of Hedonists. The 18-th edition. – Tehran: Speech, 1387 hijra. -280 pp.
6. Zarrinkub, Abdulkhuseyn. With Hofiz in Rudaki's Motherland // The Voice of the Orient, №8, 1971. – pp.108-109.
7. Muhammakhoni, Aliaskar. The Tree of Knowledge (jubilee issue dedicated to Abdulkhuseyn Zarrinkub) – Tehran: Speech, 1384 hijra. – 606 pp.
8. Nasriddin, Abdulmannon. Collection of articles (V.7). - Khujand: Noshir, 2013. – 764 pp.
9. Porsinazhod, Eradj. Zarrinkub and Literary Criticism. - Tehran: Speech, 1392 hijra.
10. Khurramshohi, Bahayddin. Hafizname (in two volumes). V.1. - Tehran: Scientific-Cultural edition, 1378 hijra. – 724 pp.
11. Khumoyunfarrukh, Rukniddin. Khofizi Kharoboti (in eight volumes) V.1. - Tehran: Asotir, 1369 hijra. – pp. 626; 288.
12. Sherazi, Hofiz. Divan. Under the editorship of Bahoyddin Khurramshoh. - Tehran: Friends, 1385 hijra. – 668 pp.